



СЕ ШИКОРЧЙ

АФСОНДОИ
МАРДУМИ ОЛАМ



СЕ ШИКОРЧИ

Буданд, набуданд, се шикорчи буданд. Дутой онхо урён буданду севумй тамоман либос надошт.

Шикорчихо се туфанг доштанд, ду туфанг холй буд, сеюмаш тир надошт. Шикорчихо сахарии барвакт аз шаҳр баромаданду хеле дур ва баъд боз ҳам дурттар рафтанд. Онҳо дар ҷангал се ҳаргушро паронданд. Дутояш гурехт, ба сеюмаш тир нарасид. Шикорчихо онро ба қисай шикорчие, ки тамоман либос надошт, андохтанд.

— Оҳ, Ҳудо! — гуфтанд онҳо. — Ҳаргушеро, ки гурехта рафт, чӣ ҳел пазем?

Шикорчиён рафтанду рафтанд ва боз ҳам дурттар рафтанд. Ниҳоят ба ҳонае расиданд, ки девору бому дару тиреза надошт. Шикорчиён се қарат дар кӯфтанд. Соҳиби ҳона, ки дар ҳона набуд, пурсид:

— Шумо кистед? Чӣ меҳоҳед?

— Аз шумо як ҳоҳиш дорем: ба мо дегатонро қарз дихед. Мо ҳаргушеро, ки гурехта рафт, пухтан меҳоҳем.

— Эҳ, дӯстон, ман факат се дег дорам: дутоаш бетаг, сеюмаш — девор!

ГУРГ, ТЎҚУМШУЛЛУК ВА ЗАНБЎР

Рузе гурге дар ҷангал мерафт. Ногаҳон тўқумшуллукро зер кард. Он замон ҷонварон ба забони одамӣ сухан мёгуфтанд. Тўқумшуллук ба гург гуфт:

— Ҳой, гург, ту нобакор будай! Чаро бечорагонро зер мекунй? Ту аз чӣ фарҳар кардай? Агар ҳоҳам, аз ту тезтар медавам. Гарав мебандам, ки туvu дӯстонат, ҳамаи гургон, ба ман расида наметавонед.

— Эй зиштрӯ, ҳоло ту аз мо тезтар медавӣ?

— Ҳа, гург, тезтар. Фардо, вақти офтоббаро бо дӯстонат дар ҳамин ҷо ҳозир шав. Мебинем, ки кӣ ба соҳили дарё тезтар мерасад.

— Хеле хуб, бадрӯ! Меоем!

Гург роҳашро давом дод. Бист қадам ҳам нарафта, занбўреро зер кард.

— Эй, гурги бадру! Чаро бечорагонро зер мекунй? Мо, занбүрхо, хурд бошем хам, аз ту наметарсем. Биё, шарт мебандем: мо тую дүстонатро гарк хожем кард!

— Шумо, майдахакон, моро гарк мекунед?

— Ҳа, мо шуморо гарк мекунем. Фардо вакти офтоббаро хамрохи дүстонат ба ин чо биё. Он гоҳ хоҳй дид, ки мо шумоёнро чий хел гарк мекунем.

— Хеле хуб, мо мебиёем.

Гург ба огоҳ кардани дүстонаш рафт. Түкүмшуллук ба занбүр гуфт:

— Дүстам, ту занбүрхоро хабар бикун. Түкүмшуллукхо ҳам чамъ мешавем. Шумо, занбүрхо, дар шохаҳои бед пинҳон шавед. Мо гургхоро ба соҳил мебарем, шумо ба онҳо ҳучум карда неш занед, то худро ба дарё партоянд.

— Хуб, ҳамин тавр мекунем.

Түкүмшуллук то соҳили дарё дар ҳар панҷ кадам як түкүмшуллукро чойгир кард.

Рӯзи дигар, ҳангоми тулӯи офтоб гургҳо ва түкүмшуллукҳо дар чои таъинишуда чамъ омаданд.

— Ту ҳамин чой, түкүмшуллук?

— Ҳа, гург, ман дар ҳамин чо. Сар кардем.

Галаи гургон саросемавор ба давидан даромаданд. Ҳангоми давидаравон онҳо мепурсиданд:

— Ту дар кучой, түкүмшуллук?

— Мо дар ин чо! — ҷавоб медод ҳар түкүмшуллуке, ки дар фосилаи панҷ кадам дурттар аз шариқаш чойгир шуда буд.

Вақте ки гургҳо ба соҳил расиданд, занбүрхо мисли абри сиёҳ ба онҳо ҳучум карданд ва саҳт-саҳт неш заданд.

Гургҳо худро ба дарё партоғанди ва ҳатто фукашонро аз об бароварда натавониста, гарк шуданд.

НАЙНАВОЗ САНТА

Дар замонҳои қадим ҷавоне зиндагӣ мекард, ки номаш Санта буд. Дар тамоми кишвар ҳеч кас мисли вай дар навохтани най моҳир набуд. Вақте Санта най менавоҳт, ҳама беихтиёр ба ракс медаромаданд. Вале найнавози моҳир бечораю бенаво буд. бинобар ин ҳеч дуҳтар арӯси ӯ шудан намехост.

Боре Санта дар остонаи кулбай вайронааш нишаста, ғамгинона най менавохт ва дар бораи чизе фикр мекард. Атроф хомӯш буд. Ҳатто бод аз навои най мафтун гашта, аз вазиш бозмонда буд.

Ногаҳон аз осмон абрпораи бунафшрангे омад ва аз он пирамарди якчашмаи хушлибосе берун шуда гуфт:

– Салом, Санта!

– Салом, меҳмони осмонӣ! Ягон фармоиш дорӣ?

– Савти хуши найятро аз кишвари офтобиам шунида, хеле хушҳол шудам. Барои найнавози моҳир буданат духтарамро ба ту медиҳам. Розӣ ҳастӣ?

– Албатта, розӣ ҳастам. Миннатдорам.

– Пас, фардо субҳ арӯсатро мунтазир бош!

Мӯйсафед хайрухуш карду ба абри бунафшранг савор шуда рафт. Субҳи рӯзи дигар дар осмон абрпораи сафед пайдо шуд ва оҳиста- оҳиста поин омад. Аз болои абр духтаре фуромад, ки дар ҳусну ҷамол яктои ҷаҳон буд. Аз рӯяш нур мерехт, либосаш аз нури офтоб медураҳшид.

– Ман бо фармони падарам омадам, – гуфт духтар, ки овозаш чун садои най маҳину гӯшиавоз буд. – Агар ҳоҳӣ, арӯси ту мешавам.

Санта духтарро аз дасташ гирифту ба ҳона даровард. Номи духтар Ната буд. Онҳо ҳушу ҳурсандона зиндагӣ қарданд.

Ната духтаре буд даҳ ангушташ ҳунар, ҳам ҳӯрок мепухт, ҳам либос медӯҳт, ҳам накшу нигор меофарида ва ҳам суруду тарона меҳонд. Ҳар роҳгузар аз рағған бозистода, ба суруди ўғӯш медод. Баъзан Санта ба рақс медаромаду занаш ҳамроҳ мешуд. Онҳо ҷунон зебо мераксиданд, ки қас ҷашм қанда наметавонист.

Дар бораи ҳусну ҷамол ва ҳунармандии зани найнавоз овоза паҳн шуд. Одамон мегуфтанд, зани найнавоз ҷунон зебост, ки тамоми занҳои соҳибҷамол дар назди вай зиштрӯ менамоянд.

Ин овоза ба гӯши шоҳ низ расид. Вай ба навқаронаш фармуд, ки ба аспҳои бодпо савор шуда ба назди Санта раванд.

– Сантаро зудтар ба назди ман оваред! – гуфт шоҳ.

Санта ҳайрон шуд:

– Аълоҳазрат аз ман чӣ меҳоста бошад? Шояд нағмаҳои най маро гӯш кардан меҳоҳад?

Навқарон ўро ба асп савор карда, ба назди шоҳ оварданд.

Шоҳ гуфт:

– Ҳой, найнавоз! Мегӯянд, ки зани ту бисёр зебост. Ўро ба қанизии ман бидех!

— Не, шоҳам. Күшед ҳам, аз занам чудо намешавам.

Шоҳ тиллои бисёр ваъда кард, vale найнавоз занашро ба канизии шоҳ додан нахост.

Шоҳ фикр кард, ки агар зани найнавозро зўран кашида гирад, дар бораи ситамгарию беадолатии у овоза пахи мешавад. Бинобар ин макру хиларо ба кор бурдан хост. Вай гуфт:

— Хеле хуб, занат ба худат насиб кунад. Аммо ба як шарт: фармони маро ичро бикиун!

— Амр фармоед, шоҳам.

— Аз хокистар таноб соз ва онро ба шакли шапарак бибанд. Ба ту го субҳидам мӯҳлат медиҳам.

«Магар аз хокистар таноб соҳта мешавад? — бо ғаму дард фикр кард Санта. — Ман бадбахт шудам! Занамро кашида мегиранд!»

Вай ба хонааш расиду худро ба замин партофт.

Занаш пурсид:

— Ба ту чӣ шуд? Чӣ воқеа рӯй дод?

Санта воқеаро накл кард.

Занаш таноберо гирифта, ба намакоб тар кард, байд онро хушк намуд. Субҳ он танобро моҳирона ҳалқа-ҳалқа баст ва ба рӯи лаълии оҳанин гузошту оташ зад. Таноб аланг гирифту сұхт. Ваҳ, чӣ ачаб! — дар рӯи лаълий таноби хокистарӣ бокӣ монл!

— Ана, инро гиру ба шоҳ бурда дех! — гуфт Ната.

Санта ба назди шоҳ омаду гуфт:

— Ана, шоҳ, таноби хокистарӣ. Фармони шумо ичро шуд.

Шоҳ ба ҳайраг афтод, фикр карду байд гуфт:

— Ин кори мушкил набуд. Ҳар аблҳам аз хокистар таноб бофта метавонад. Ман ба ту фармони дигар медиҳам. Фардо саҳар ба ман накорае биёҶ, ки худ аз худ садо дихад!

Санта гамгин ба хонааш омад ва воқеаро ба занаш накл кард.

— Ин кори мушкил нест, — гуфт Ната ва нағорае ёфта омаду ба даруни он занбӯри бисёре сар дод. Занбӯрҳо худро ба чор тараф заданду аз нағора садо баромад.

Субҳ Санта нағораро ба назди шоҳ бурд.

— Фармон ичро шуд! Ана, ба ин нағора нигоҳ кунед. Ҳеч кас ба он ангушт нарасондаст, vale худ ба худ садо мебарорад.

— Ин кори осон аст. Ҳар кӯдак ҳам аз ӯҳдааш мебарояд. Не, ман занатро кашида мегирим.

— Ӯро ба ман шоҳи кишвари офтобӣ додаст, — гуфт Санта. — Зани ман духтари шоҳ аст. Падарарӯсам ба ғазаб меояд.

— Дурӯғ мегӯй! Ҳеч кас ба гапи ту бовар намекунад!

– Не, шоҳам, ман рост мегўям.

– Агар гапат рост бошад, ба кишвари офтобӣ бирав. Аз падарарӯсат мактубе биёҶ, ки мӯҳр дошта бошад. Он вақт ба гапат бовар мекунам, вагарна занатро ба канизӣ медихӣ.

Санта ғамгин ба хонааш омад ва воқеаро ба занаш гуфт.

– Бале, ин кори мушкил аст. Вале ғамгин набош, ман ба ту ёрӣ медиҳам.

Ната ба рӯи ҳавлӣ баромаду ба осмон нигоҳ кард ва бодбезаки сиёҳашро як- ду бор афшонд. Ногаҳон садои гулдуруссӣ баланд шуду паррандае мисли абри сиёҳ парида омад.

– Ба болои парранда савор шаву натарс, – гуфт Ната. – Вай туро ба осмон ба назди падарам мебарад.

Санта ба болои парранда савер шуд. Парранда ба ҳаво барҳост. Санта ҷашмонашро пушид. Баъд аз ҷанд лаҳза ҷашмонашро күшоду заминро дид, ки ба донаи кунцид монанд шудаст.

Онҳо ба осмон расиданд. Шоҳи кишвари осмонӣ домодашро ба ҳуҷнудӣ пешвоз гирифт ва ба қасри тиллоияш бурд. Сантаро ба кӯрпаҳои мулоими шоҳӣ шинонданд, дар табаки қалон биринчи мисли барф сафед ва ҳӯришҳои гуногун оварданд.

– Ман медонам, ки шоҳ аз ту чӣ меҳоҳад, – гуфт шоҳи кишвари офтобӣ, – ту оромона ҳӯрокатро ҳӯр. Ман ба ту мактуб менависам, ки духтарамро наранҷонад.

Санта танҳо монда, таомҳои осмонӣ ҳурд.

Ногаҳон аз хонаи дигар садои нола ва илтиҷо ба гӯшаҷ расид:

– Вой, биринҷ меҳоҳам! Ақаллан як дона биринҷ диҳед!

Санта дарро боз карду шайтони бузургчуссаи оташранги шоҳдори занҷирбандро дид, ки гирия мекарду ашк мерехт.

Сантаи раҳмдил як коҳа биринҷ оварду ба шайтон дод.

– Ма, бечора, бихӯр. Саҳт гурусна мондай.

Шайтони оташранг даҳони чун горашро күшоду тамоми биринҷро бо қосааш фурӯ бурд ва бо як ҳаракат занҷирро пора кард. Аз шодӣ наъраи мудҳише қашиду гайб зад.

Ҳамин лаҳза шоҳи кишвари офтобӣ давида омад. Рангаш сапсафед қанда буд.

– Санта, ту чӣ кор кардӣ? Ин шайтон қайҳост, ки яке аз духтарони маро дуздидан меҳост.

– Кадом духтаратро? Шояд зани маро?

– Бадбаҳтона, ҳамин тавр! Ба ӯ ҳӯрок додан мумкин набуд! Агар ин шайтон як каф биринҷ ҳӯрад, даҳ ҳазор пахлавонро нобуд мекунад.

— Ман намедонистам...

— Метарсам, ки шайтон духтари маро ба өзүнчүү шайтондо мебарад. Ин өзүнчүү дар гүшүү дурттарини баҳр чойгир шудааст. Ба он чо ман ҳам рафта наметавонам.

— Ин тавр бошад, зудтар паррандаи сиёхболро чег занед. Ман зуд ба хона меравам, ки ба занам ёй диҳам.

Вале Санта дер монд. Занаш дар хона набуд. Дари хона күшода буд, дар хонаи холӣ фақат шамол сайру гашт мекард.

— Ба он дунё ҳам бошад, шино карда меравам, vale занамро меёбам, —гуфт Санта.

Баъд най ва никоби мўйсафедиро гирифту ба соҳили баҳр омад. Дар баҳр киштии бодбондор меистод. Ба он савор шуду ба ҷустуҷӯи өзүнчүү шайтондо рафт. Дурудароз шино кард, өзүнчүү зиёдеро дид.

Як саҳарӣ кӯхи сиёхеро дид, ки аз қаъри баҳр баромала буд, дар болои он оташи сурх шӯъла мезад.

Санта ба соҳил фуромаду ба өзүнчүү сар кард. Аз чор тараф шайтончаҳо ба наздаш ҷамъ шуданд ва кафқубон ба ракс даромаданд.

Санта аз онҳо пурсид:

— Шайтони оташранг дар кучо зиндагӣ мекунад, медонед?

— Чаро надонем? Медонем! Вай сарвари мост. Биё, нишон медиҳем.

Онҳо Сангаро ба горе дароварданд, ки дар кӯҳ воеъ буд. Ба назди гор омада Санта ба өзүнчүү шурӯъ кард. Зани өзүнчүү навои шиносро шунида зор-зор гирист.

— Ба ту чий шуд? Чаро гиря мекунӣ? — пурсид Шайтони оташранг.

— Садои найро мешунавӣ? Аз он дилам саҳиттар метапад.

— Оҳо! Ин аз чий бошад? Мабодо шавҳари өзүнчүү ту бошад?

— Гапи ахмақона назан! Шавҳарам ба ин чо чий тавр меояд?! Ман аз қӯдакӣ садои найро дӯст медорам. Онро бе гиря гӯш карда наметавонам.

Санга никоби мўйсафедиро ба рӯйли кашпида ба гор даромад. Шайтон ӯро нацинохту гуфт:

— Найятро навоз, vale оҳанги шӯҳ бошад. Ман дӯстонамро даъват мекунаму базму зиёфат меороям.

Дар гор ҳамаи шайтонҳои гуногуранг ҷамъ шуданд. Санта оҳанги шӯҳе навохт. Шайтондо ба раксу ҷастуҳез даромаданд Санта торафт оҳанги тезтар менавохт. Шайтондо тезтар мераксиданд.

Ниҳоят, онҳо хаста шуда афтодан ту хобашон бурд. Аз хурроки онҳо гор меларзид.

Санта аз дасти занаш гирифта гуфт:

– Биё, мегурезем!

– Бо киштичай ту дур рафга наметавонем. Шайтонҳо моро дастгири мекунанд.

– Пас, чӣ кор кунем?

– Дар ин гор аробаи сехрнок ҳаст. Агар бо гурзи оҳанин ба он якто занӣ, мисли бол мепарад.

Санта бо занаш аробаи сехрнокро ба берун бароварда, савор шуда бо гурз якто заданд. Ароба ба ҳаво парид. Он чунон тез мепарид, ки бод ҳам ба он расида наметавонист. Ҷазираи шайтонҳо аз назар гоиб гашт. Сантаю занаш хушқол шуданд.

Вале дар ин асно шайтон бедор шуду фарёд зад:

– Шайтонҳо, хезед! Найнавоз духтари осмониро дуздида бурд!

Зудтар аробаи маро биёред!

Аробаи ўро оварданд, ки он аз аробаи аввала даҳ баробар зудтар парвоз мекард. Шайтонҳо ба ароба савор шуда, ба таъкиби найнавоз сар карданд. Онҳо қариб ба аробаи найнавоз расида буданд, ки зани найнавоз бодбезаки сиёҳашро бароварду тез-тез афшонда гуфт:

– Парвоз кун, паррандаи ман! Тез биё, маро начот дех!

Ногаҳон дар болои сараҷон паррандаи сиёҳ пайдо шуда, болҳояш найнавозу занашро паноҳ кард. Шайтонҳо аз камон тир мепарронданду найза мепартофтанд. Парранда баргашту ба аробаи шайтон нӯл зад. Ароба ҷапта шуда ба баҳр афтод ва шайтонҳо ғарқ шуданд.

Санта бо занаш ба назди шоҳи кишвари офтобӣ омад. Шоҳ хурсанд шуду онҳоро чанд рӯз меҳмон кард.

Ниҳоят, зану шавҳар тараддуни рафтан карданд. Шоҳ ба онҳо мактуби мӯхрдор дод. Найнавоз ба қасри шоҳ рафту мактубро ба ӯ дод. Дар мактуб навишта шуда буд.

«Ман шоҳи кишвари офтобӣ, духтарамро ба найнавоз Санта ба шавҳар додам. Вой бар ҳоли оне, ки ба духтараму домодам бадӣ кунад!!!»

Мактубро лида шоҳ ба ғазаб омад:

– Ту боз маро фиреб додан мекоҳӣ. Ин мактубро бо фармони ту ягон мирзои зарҳарил навишта мӯқр мондааст. Вале маро фиреб дода наметавонӣ. Ана, мактуби ифлоси гурӯӣ чӣ кор мекунам!

Вай мактубро ба замин партоғӣ.

Ногахон мактуб оташ гирифт. Хизматгорон күшиш карданл, ки оташро хомӯш намоянд, бо пойхояшон зер карданл, об рехтанд. Вале шӯъла торафт баландтар мешуд.

Қасри шоҳро оташ фаро гирифт. Шоҳ тарсиду аз найнавоз узр хост:
— Ҳеч гоҳ туро намеранчонам. Чӣ қадар ҳоҳӣ, тилло медиҳам. Маро аз газаби падарарӯсат ҳалос кун.

Ин лахза оташ ҳомӯш шуд. Найнавоз гуфт:
— Ман аз ту ҳеч чиз намехоҳам. Маро ба ҳоли худам voguzor.
Аз ҳамон вакт найнавоз бо занаш ҳушу хурсандона ва оромона зиндагӣ мекунад. Ба онҳо ҳушбахтӣ орзу дорем!

ДАРАХТИ МҮҶИЗАНОК

Педро дар сари роҳ нишаста, дар кафаш чанд тангоро бозӣ медоронд. Тангаҳо зиёд набуданд ва Педро фикр мекард, ки чӣ тавр онҳоро зиёд қунад. Ногахон дар роҳ аз дур ҷанг барҳост.

— Акнун корам омад мекунад, — фикр кард Педро.
Вай тангаҳояшро дар байни шоҳаҳои дарахт пинҳон карду мунтазир шуд. Дар роҳ рамай ҳачир пайдо шуд. Рамаро чӯпонҳо меронданд. Дар канорашон як заминдори сарватманд аспасавор мерафт.

Вакте ки савораҳо наздик омаданд, Педро шоҳи дарахтро саҳт афшонд. Аз болои дарахт ба замин тангаҳо рехтанд. Аз ҳайрат даҳони хоча ва чӯпонҳо во монд. Педро оромона тангаҳои худро ҷамъ карда, ба кисааш андоҳт ва гуфт:

— Ҳайр, барои имрӯз ҳаминаш ҳам бас аст!
Чашмони заминдор дураҳшиданд:
— Ҳой, Педро! Ин чӣ ҳел дарахти мӯҷизанок аст? Онро ба ман фурӯш!

Педро гуфт:
— Не, фурӯхтан намехоҳам. Ин дарракт аз падарам мерос мондааст. Ёдгории падарамро фурӯхта наметавонам. Аз дигар ҷиҳат, чунин дарахтро шабурӯз пособонӣ кардан лозим аст, вале ман сайру саёҳатро дуст медорам. Бинобар ин, агар шумо пули қалон дихед, шояд фурӯшам.

Онҳо ба савдо сар карданд. Педро розӣ намешуду хоча нарҳро мебардошт. Нихоят, ҳар ду розӣ шуданду Педро пули зиёд гирифта, ба киса гузошт ва ҳушҳолона ба роҳаш рафт.

Соҳиби нави дарахт, ки худро ҳушбахт ҳисоб мекард, шоҳаҳоро ба афшондан сар кард, вале ягон танга наафтид.

— Аз афташ, Педро ҳамаи тангахоро афшонда гирифту наваш ҳоло напухаст, — фикр кард заминдор.

Як рӯз сабр кард, ду рӯз сабр кард, vale аз дарахт танга намерехт.

Нихоят, заминдор фаҳмид, ки Педро ўро фиреб додаст ва бо хизматгоронаш ба чустучӯи фиребгар рафт. Баъд аз роҳпаймоии зиёде Педроро дар соҳили дарё дарёфтанд. Педро хоб буд, дар паҳлӯяш шишиаш шароб меистод.

— Хой, Педро! — фарёд зад заминдор. — Қасам ба вичлонам, ки ту дар тамоми умрат гайр аз оби дарё дигар чизе наменӯши!

Баъд бо хизматгоронаш Педроро ба даруни ҳалта андохту даҳонашро басту гуфт:

— Кораш ғамом шуд! Биёед, леш аз он ки Педроро ба дарё партоем, нишаста каме шароб нӯшем.

Онҳо шароб нӯшида маст шуданд ва хобашон бурд, ба ҳуроккашӣ даромаданд.

Педро зуд кордчаашро аз киса гирифта ҳалтаро сӯроҳ кард ва дасташро бароварда даҳони ҳалтаро күшоду берун баромад. Баъд зини аспро ба ҳалта андохта маҳкам кард ва дар бутгазор пинҳон шуда, мунтазир истод.

Баъд аз чанд соат заминдор ва хизматгоронаш бедор шуданд ва ҳалтаро бардошта бурданду ба дарё партофтанд.

— Алвидоъ, Педро! — фарёд кард заминдор. — Акнун дар қаъри дарё моҳиҳоро фиреб дода гард!

Педро аз бутгазор ҷавоб дод:

— Чаро дар қаъри дарё? Охир, одамони сода дар ҳушкӣ ҳам ҳастаңд, ҳамонҳоро фиреб дода мегардам!

Заминдору хизматгоронаш садои Педроро гаркшула гумон мекарданд, шунида, саҳт тарсиданд ва ба аспҳояшон савор шуда гурехта рафтанд.

Педро аз бутгазор баромаду ҳалтаро аз дарё дошта гирифт ва зинро бурда ба як дехқон фурӯҳт.

